

624 - Тавба аз амалҳои фоҳиша

савол

Ман намедонам чӣ кор кунам, аммо гуноҳи бузургеро анҷом додаам. Ман медонам, ки дар дини зебои мо мафҳуми (эътироф дар назди коҳин) вучуд надорад, вале ман зино кардам. Ман мехоҳам тавба кунам ва аз Аллоҳ афву омурзиш мехоҳам. Ҳангоме ки сураи Нурро хондам, фаҳмидам, ки ман наметавонам бо зани покдоману боиффат издивоҷ бикунам.

Ман бояд чӣ кор кунам? Аз шумо хоҳиш мекунам, ки дар ҳақиқи ман дуо намоед, то Аллоҳ азобамро дар оташи дӯзах сабук кунад.

Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Аввал:

Аз раҳмати Аллоҳ ноумед нашав ва ояти зеринро тадаббур нам:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَمُورُ
(الرَّحِيمُ).

سورة الزمر: ٥٣

«(Эй паёмбар) Ба бандагонам, ки (дар иртиқоби гуноҳон) зиёдаравӣ кардаанд, бигӯ: Аз раҳмати Аллоҳ ноумед набошед. Албатта Аллоҳ тамоми гуноҳонро мебахшад. Ҳамоно Аллоҳ бахшандаву меҳрубон аст». (Сураи Зумар: 53).

Дуввум:

Ба сӯи Аллоҳ таъоло холисона тавба нам ва аз ҳар василае, ки туро ба ҳаром ва гуноҳ мебарад, дур шав. Амалҳои некро зиёд анҷом бидеҳ, зеро амалҳои некро корҳои

бадро аз байн мебарад.

Саввум:

Агар ба сӯи Аллоҳ тавба кунӣ, васфи зино аз ту бардошта мешавад ва дар ин сурат, бароят ҷоиз мешавад, ки бо зани покдоману боиффат издивоҷ намой.

Чаҳорум:

Иродаву ҳиммати мӯъмин дар дуо хеле баланд аст. Ё дуо намекунад, ки Аллоҳ азоби дӯзахро бар ӯ осон гардонад, балки аз Аллоҳ таъоло мепурсад, ки ӯро аз дӯзах озод кунад ва ба ҷаннат дохил намояд. Боз аз Аллоҳ мепурсад, ки ба ӯ ҷаннати Фирдавсро насиб гардонад. Бо вучуди ин, саъю кӯшиш намуда, амалҳои некро анҷом бидиҳад ва аз гуноҳон тавба намояд.